

One World Counseling

(маслиҳатҳо ба одамони олам)



мақсади асосии мо ба мизочон хидмати таботати равшуносии (психологи) расонидан ва инчунин, ба оила ва ақрабҳои онҳо низ ёрии зарури равшуносии ва иҷтимоӣ расонидан аст!

хизматҳои пешниҳодшуда:

- ҳолати равшуносииро мушаххас кардан DWI/DUI
- маслиҳатҳо барои касонеки моддаҳои муаммои равшуносииоварро истеъмоли мекунанд (нашъамандӣ, гиёҳмандӣ, арокхӯрӣ дар назар дошта мешавад)
- кумак барои бас намудани кашидани маҳсулотҳои тамоку (сигарет, нос...)
- барои вакилони маданияти гуногун ёрии психологӣ мутаносиби хоси маданияти онҳо расонидан
- маслиҳати мутахассисон дар бораи бартараф намудани зӯрвариҳо дар оила

(зиддият ва нофаҳмиҳо байни занушавҳар, волидайн ва фарзандон), барои ҷараёнҳои баъди суди

- таботатҳои махсуси психологи махс барои ҷараёнҳои баъди суди
- ёрии консултативӣ ва равшуносии дар вақти ба кор баргаштан ва аз нав барқро кардан (ҷараёни махсусе ки бояд ҳар як шахс гузаштанаш шарт аст)
- хидматрасонидани иҷтимоӣ (сотсиали)
- барномаи "забони англисӣ-чун забони дуюм" (Bo inglisi purra gap zadan mehohed? Mo yod medihem)
- Mo ba Shumo dar jomeai nav ba tarsi navin baroyei zindagii xhub rohi ravon nishon medihem
- консултатсияҳои фардӣ (индивидуали)

Биёед, дастгирӣ мекунем!

Ба ҳамаи мизочон ташхиси психологи бо тариқи конфедисиали, махфӣ монда мешавад ва мувофиқи ташхис таботат карда мешавад. Мушовирон ба нозуқиҳои талоботи ҷараёни таботат ҷиддий ва катъӣ риоя менамоянд. Агар зарурияти роҳат пайдо шавад, мониторинги шифодихи, идоракунии ҷараён саҳтгирона ва тарзи систематикӣ зери назар гирифта мешавад, контрол карда мешавад. Консултантҳо мизочонро ҳамеша дар вақташ, бо вақти ризоги пешаки (appointment) қабул мекунанд, ин таври кор клиентҳо ва сарчашмаҳои ки онҳоро равш кардан пурра қаноатманд мекунад. Клиентҳои "One World Counseling" бе шакушубҳа бо мутахассисони дараҷаи олӣ соҳа, бо экспертҳои малкаву-таҷрибадор, бо натиҷаҳои комёб таъмин карда мешаванд.

*Mutaxasisi tojikzabon dar hizmati Shumo!

Бо муолаҷаи психологӣ сифатнок таъмин менамоем!



"One World Counseling" дар ҷараёни коркуни бо ҳар як мизоч хусусияти фардии онҳоро ба ҳисоб гирифта дар асоси нақшаи махсус кор мебарад, ёри фойданок медиҳад.

Чун мизочон дарду муаммоҳои онҳо низ гуногун аст.

Дар рафти таботати психологи ба онҳо давои гуногуни хоса тавсия карда мешавад.

Мизочон шояд аз "One World Counseling" барои расидани мақсадҳои шахсии худ пурра қаноатмандӣ ёбанд.

One World Counseling



Омузиш ва таҷрибаҳои илмию-амалии мо ба нисбати шахсони муаммодор ҳисси ҷавобгариро, ғамхӯриро пурзӯр мекунад. Дар давоми консултатсияҳои муолиҷавӣ беҳбудии ҳаррузаи мизочонро бо диққат аз назар мегузаронанд ки ин мувофиқи мақсад аст.

Ҳадафи асосии “One World Counseling” таъминоти табобати консултативӣ самаранок аст.

Licensed New York State Social Work Providers

Credentialed OASAS Substance Abuse Counselors

Licensed Professionals

One World Counseling

**1670 East 17th Street
3rd Floor
Brooklyn, NY 11229**

**Ҳамаи намудҳои суғуртаро
(insurance) қабул менамоем!**

**Call us at: (347) 262-6146
Fax: (347) 342- 3965**

Email: adm.oneworld@gmail.com



**Xushbaxtii shumo –
hadafi most!**



One World Counseling

**1670 East 17th Street
3rd Floor
Brooklyn, NY 11229**

www.oneworldcounseling.org

***Ofisi mo az istgohi metroi Kings
Highway yak daqiqa roh ast***

Mo haft ruzi hafta kor mekunem

**Call us at: (347) 262- 6146
Fax: (347) 342- 3965**